

## 222064 - Баъзе аз суннатҳои рӯза, ки барои рӯзадор муҳофизат кардани он мустаҳаб мебошад.

### савол

Суннатҳои рӯза кадомҳоянд?

### Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Рӯза аз бузургтарин ибодатҳост. Ачру савоби рӯзадори боихлосро танҳо Аллоҳ медонад. Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) гуфт: Аллоҳ таъоло фармудааст: "Ҳар як амали фарзанди одам барои ўст, ба ҷуз рӯза, ки барои Ман аст ва Ман мукофоти онро медиҳам". Ривояти Бухорӣ (1904) ва Муслим (1151)

Рӯзаи Рамазон рукне аз рукнҳои дин аст, ки бояд мусулмон бар рӯзааш муҳофизат кунад ва новобаста аз он, ки рӯзаи фарзӣ аст ё нафљӣ эҳтиёт намояд, то ин ки Аллоҳ мукофоти олиеро барои ў ато кунад.

Рӯза суннатҳои зиёде дорад. Ин ҷо ба ҷанде аз он ишора хоҳем кард:

Аввал:

Агар бандай рӯзадореро касе дашном диҳад, ё бо ў ситеza кунад, бар ў суннат аст, ки дар муқобили бадӣ бо накӯӣ посух диҳад ва бигӯяд: Ман рӯзадорам.

Дуввум:

Саҳархӯрӣ барои рӯзадор суннат аст, зоро саҳархӯрӣ барака аст.

Саввум:

Зуд ифтор намудан ва дер саҳархӯрӣ кардан суннат аст.

Чахорум:

Суннат аст, ки бо рутаб (хурмои тар) ифтори худро оғоз намояд, агар онро пайдо накунад, бо тамр (хурмои хушк) ифтори худро шрӯъ кунад, агар онро ҳам пайдо накунад, бо об ифтори худро оғоз намояд.

Панҷум:

Барои рӯзадор мустаҳаб аст, ки ҳангоми ифтор дуои зеринро бигӯяд:

«ذَهَبَ الظَّمَاءُ، وَابْتَلَتِ الْغُرْوُقُ، وَثَبَّتِ الأَجْزُءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

"Захаба-з-замаъу ва-б-таллати-л-ъуруқу ва сабата-л-аҷру иншоаллоҳ".

(Ташнагӣ рафт, рагҳо тар гардид, агар Аллоҳ хоста бошад, мукофот сабт гардид).

Барои ошной бο далелҳои ворид шуда ба масъалаҳои мазкур, ба ҷавоби саволи рақами ([39462](#)) нигаред.

Шашум:

Барои рӯзадор бисёр дуо кардан мустаҳаб аст. Чуноне ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: "Дуои се гурӯҳ рад карда намешавад. Дуои пешвои одил, дуои рӯзадор то ин ки ифтор кунад ва дуои мазлум". Ривояти Аҳмад (8043). Муҳаққиқони "Муснад" ин ҳадисро бо ҳамаи туруқ ва шавоҳиди он саҳех номидаанд.

Нававӣ (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) гуфтааст: "Барои рӯзадор мустаҳаб аст, ки дар ҳоли рӯзадорӣ муҳимтарин хостаҳои ухравӣ ва дунявиро барои худ ва барои касоне, ки онҳоро дӯст медорад ва барои мусулмонон дуо кунад". Поёни сухан аз китоби "Ал-Маҷmu'ъ" (6/375).

Ҳафтум:

Оиди рӯзai Рамазон, амалҳои зерин мустаҳаб аст:

- Нишастан дар масcid ба хотири тиловати Қуръон ва зикри Аллоҳ.

- Эътикоф дар даҳаи охири Рамазон.
- Намози таровех.
- Бисёр садақа кардан ва зиёд ичро намудани амалҳои хайр.
- Мудорасаи Қуръон.

Бухорӣ (6) ва Муслим (2308) аз Ибни Аббос (Аллоҳ аз он ду хушнуд бод) ривоят кардаанд, ки гуфтааст: "Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) саховатмандтарини мардум буд ва беш аз ҳама дар Рамазон ҳангоме, ки Ҷабраил (дуруди Аллоҳ бар ў бод) бо ў дидор мекард, саховатмандтар мегардид. Ҷабраил (дуруди Аллоҳ бар ў бод) дар ҳар шаби Рамазон бо ў дидор мекард ва бо ў Қуръонро мудораса мекард. Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) (дар моҳи Рамазон) аз боди вазанда низ саховатмандтар буд".

- Рӯзадор вақти худро бо корҳои бехудаву бефоида нагузаронад, зоро хоби зиёд, шӯхии зиёд ва ингуна амалҳо ба рӯзааш таъсир хоҳад гузошт. Инчунин тамоми фикру хаёлашро ба хӯрдани хӯрокҳову нӯшокиҳои рангоганг банд насозад, зоро ин гуна хаёлот ўро аз бисёр корҳои нек дар айёми рӯзадорӣ боз медорад.

Барои фоидаи бештар ба ҷавоби саволи рақами ([12468](#)) ва ([26869](#)) нгаред.

Аллоҳ таъоло донотар аст.